

ББК 81.2  
К-96

Н.М. ҚҰЗИЕВА

## МУҚОИСАИ КАТЕГОРИЯИ ШУМОРАИ ИСМ ДАР ЗАБОНҲОИ АРАБӢ ВА ТОЧИКӢ

Яке аз аломатҳои барҷастаи грамматикии исм категорияи шумора ба ҳисоб меравад. Шаклҳои танҳо ва ҷамъро дар аксари забонҳо дунё дучор меоем, аммо шакли дутоии исмро дар забонҳо кам истифода мебаранд, яъне истеъмоли шакли дутоии исм дар тӯли таърихи дуру дароз аз байн рафта, дар микдори ками забонҳо дунё бокӣ мондааст. Аз он ҷумла дар забони арабӣ, ки шакли дутоии исм дар грамматика хеле фаровон истифода мешавад.

Агар дар забони тоҷикӣ аломати грамматикии шумораи ҷамъи исм суффиксҳои ҷамъбандии -ҳо, -он (-гон, -ён, -вон) бошад, мисол: ҳонаҳо, китобҳо, охуён, бачагон ва ғ., пас дар забони арабӣ тарзи ҷамъбандии исмҳо ба воситаи суффикси ҷамъбандии -от (ات -борои ҷинси занона ) ва -ун ё -ина (بن - борои ҷинси мардона) сурат мегирад, ки ин намуди ҷамъбандиро дар забони арабӣ ҷамъи солим меноманд. Мисол:

- سیارات - машинаҳо (ҷамъи занонаи солим)
- معلمون - муаллимон (ҷамъи мардонаи солим)

Ин тарзи ҷамъбандӣ, ки дар ҳар ду забон ҳам истифода мешаванд, зоҳирان, моҳияти грамматикии худро нигоҳ доштаанд:

(4) وَهَذِهِ السَّيَارَاتُ الْمَجْوُنَةُ 'وَالْعَابِرُونَ 'وَالْجَالِسُونَ 'وَالْبَيْوْتُ وَالدَّكَاكِينَ 'وَلَا شَفَةٌ تَقْرَرُ عَنِ ابْتِسَامَةٍ -  
c. 7)

Дар қалимаҳо, ки зерашон ҳат кашида шудааст, суффиксҳо ҳамчун ифодагари маънии ҷамъ дар забони арабӣ баромад кардаанд.

- Бо умеди ин дуоро шунида «шифо ёфтани» беморон ва нимбеморон аз дехоти атроф ҳар пагоҳ ба ин ҷо гирд меомаданд (1., с 9).

Дар ин ҷумла қалимаҳои «беморон ё нимбеморон» бо воситаи суффикси -он шакли ҷамъ гирифтаанд.

Инчунин қалимаи «атроф» будуни суффиксҳои ҷамъбандии забони тоҷикӣ маънии ҷамъро ифода мекунад, зоро ин қалима ҷамъи шикастай арабӣ буда, шакли танҳои он «тараф» мебошад ва маънии «тарафҳо»-ро дода истодааст. Дар забони арабӣ ҷамъи шикастаро хеле васеъ истифода мебаранд, ки бо ёрии флексияи дохилӣ, яъне тағйирёбии шакли дохилии қалима ба амал меояд. Ин тағйирёбӣ асосан бо садонокҳо рух медиҳад, онҳо ё кам мешаванд ё изофа, ё садонок бо ҳамсадо ҷойи худро тағйир медиҳад ва ё як садонокро дигар садонок метавонад, ки иваз намояд:

- طريق - роҳҳо
- بيوت - ҳонаҳо;
- كتاب - китобҳо;

أصدقاء - صديق - дӯстон;

Дар баъзе маврид калимаҳои арабӣ дар шакли чамъ ба забони тоҷикӣ ворид шуда бошанд ҳам, онҳоро дар шакли танҳо истифода мебаранд ва ба он суффикси чамъбандии -ҳо ё ин ки худи шакли чамъбандии арабиро ҳамроҳ мекунанд, ки ин аз нигоҳи забоншиной ғалат дониста мешавад, зеро онҳо калимаи чамъро дукарата чамъ менамоянд: ахбор – ахборот; аъзо – аъзоён; атроф – атрофҳо; ачдод – ачдодон ва гайра.

Дар забони арабӣ ин гуна чамъбандиро чамъулчамъ меноманд, ки қоидаҳои ғрамматикии худро дорад.

Аслан, усули чамъбандии забони арабӣ дар калимаҳои тоҷикӣ кам ба назар мерасанд, ки бо суффикси -от омада бошанд: деҳот, сабзавот, бобот... лекин ин гуна калимаҳо на маъни чамъро дороанд, балки маъни чомеъро медиҳанд. Суффикси чамъбандии исми забони арабӣ ـین факат дар миқдори ками калимаҳои тоҷикӣ дучор мешаваду ҳалос: мусофирин, ҳозирин, мазлумин.

Шумораи танҳо дар ҳолати аз суффиксҳои чамъбандӣ ҳолӣ будани исм зоҳир мегардад, ки ин ҳолат дар ҳамаи забонҳо як хел аст, ҷунончи дар забони арабӣ:

كتاب - کитоб;

بог - حَدِيفَةٌ

олим - عَالَمٌ

мошин - سيارَةٌ

писар - ولَدٌ

Шакли танҳои исм на факат предмети ягона, як предмет, балки мағҳуми предметҳои зиёдро дода метавонад:

Касби асосии ахолии ин деҳа деҳқонӣ буда, бештаринашон камзамин ва безамин буданд. (1, с.8).

دخل العرب اسبانيا و هم پنسلون الاسلام

Дар ин ду мисол калимаи ахолӣ дар чумлаи забони тоҷикӣ ва калимаи العرب дар чумлаи забони арабӣ аз суффиксҳои чамъбандӣ ва флексияи дохилӣ (чамъи шикаста) озод аст ва ин гуна калимаҳо бевосита мазмуни чамъро ифода кардааст. Ин намуди исми чамъ, ки дар сурат танҳо ва дар маъни чамъро ифода мекунанд, дар дигар забонҳо низ ба назар мерасанд, масалан,

- дар забони англисӣ: people;
- дар забони немисии миёна: luit;
- франсузӣ: gens;
- италиявӣ: genti;

- лотинии қадим: populi ва ҳамон тарзे ки мушохида менамоем, дар забонҳои фавқуззикр калимаҳо мағҳуми чамъро доранд ва тарҷумаи ҳар якеи онҳо ҳалқ ё одамон мебошад (5, с.323).

Аз мисолҳои фавқуззикр бармеояд, ки дар забонҳои хиндуаврупой исм дар шакли шумораи танҳо истода, исми чамъро ифода мекунад ва баръакси ҳол исми дар шумораи чамъ воқеъбуда шакли танҳои исмро мефаҳмонад. Инчунин дар як гурӯҳи забонҳои хиндуаврупой исмҳое мавҷуданд, ки суффикси чамъбандӣ доранд ва маъни исми чамъро медиҳанд, вале исми танҳо мебошанд. Ин

ҳолатро дар забонианглисӣ ва русӣ мушоҳида кардан мумкин аст, ки онҳо предмети чуфт мебошанд:

Ножницы - scissors ; Весы – scales; Очки – spectacles; Брюки – trousers

Ҳарчанд ин калимаҳо дар шакли ҷамъ омада бошанд ҳам, исми танҳо маҳсуб дониста мешаванд, зоро забонҳои русивуанглисӣ навъи дутоии категорияи морфологи шумораҳоро дар исм доро нестанд.

Дар забони арабӣ барои ифодаи шакли дутогии исмҳо ё предмети чуфт суффикси маҳсусро истифода мебаранд, зоро дар забони арабӣ шумораи дутоии исмҳо, дар қатори шумораҳои ҷамъ ва танҳои исмҳо, васеъ истифода мебаранд. Ҳангоми ба шакли танҳои калима ҳамроҳ намудани суффикси –они (ان) ё айни (ين) шакли дутогии исмҳои забони арабӣ ҳосил мешавад:

كتاب - كتاب

فستان - فوستان

طرفة - طرفه

Таъриҳан дар забонҳои хиндуаврупой барои ифодаи предмети чуфт шумораи дутой истифода бурда мешуд. Баъди аз байн рафтани шумораи дутой ба ҷои он шумораи ҷамъро кор мефармуданд. Дар забони тоҷикӣ аз ду ва зиёда предметро ба гурӯҳи ҷамъ дохил мекунанд ва баъзан барои таъкид намудани миқдори предмет шумораи ду низ ифода мегардад:

- Дар рӯи ҳавлӣ – дар байнӣ ду ошхона як деги қалони мис шинондаӣ буда...(1, с.14).

Дар забони тоҷикӣ як миқдори калимаҳо низ дучор мешаванд, ки дар шакли шумораи дутоии забони арабӣ омадаанд, ба монанди: қавсайн, зулфайн, тарафайн ва ғ., аммо ҳамчун аломати грамматикии шумора алоҳида қайд карда намешаванд, зоро ин миқдори калимаҳои арабӣ кам буда, бештар дар забони тоҷикӣ ба шакли танҳои ин калимаҳо суффикси ҷамъбандии –ҳо (-он) ҳамроҳ мекунанд ва дар шакли қавсҳо, тарафҳо, зулфон ифода мегарданд.

Бархе аз ин гуна калимаҳо шакли танҳоро қабул мекунанд, новобаста аз он ки ифодагари предмети чуфт мебошанд, ки мисоли равшани онро дар мисолҳои забони русивуанглисӣ дида будем: қайҷӣ, тарозу, айнак, шим ва ғ.

Суффиксҳои ҷамъбандии забони тоҷикиро танҳо исм қабул мекунад ва дар ҳолати бо ягон ҳиссаи нутқи дигар (сифат) омадани суффиксҳои ҷамъбандии –ҳо (-он) ба исм табдил мейбад: сурх – сурҳҳо, қалон- қалонҳо ва ғ.

Дар забони арабӣ ба гайр аз феъл ва ҳарф (пешоянду пасоянд, пайвандак, ҳиссача ва нидо) боқимондаи вожаҳо ба гурӯҳи исм дохил мешаванд ва онҳо дар се шакл: танҳо, дутой ва ҷамъ ифода мейбанд:

а) сифат, ки вазифаи муайянкунандаро иҷро мекунад, дар забони арабӣ бо муайяншаванда ҳамеша дар шакли танҳову дутой ва ҷамъ мутобиқат мекунад, аммо дар забони тоҷикӣ ин гуна мувофиқат ба назар намерасад:

شجرة كبيرة - شجرة كبيرة - дарахти баланд

شجرتان كبيرتان - شجرتان كبيرتان - ду дарахти баланд

أشجار كبيرة - أشجار كبيرة - дарахтони баланд

طالب مجهود - طالب مجهود - донишҷӯи багайрат

طلاب مجهودان - طلاب مجهودان - ду донишҷӯи багайрат

طلاب مجهودون - طلاب مجهودون - донишҷӯёни багайrat

- Бинобар ин ба ман лозим буд, ки ба ҳаминҳо тӯй карда дихам, хешовандон ва опиҳои соктарегиам бошанд, ба ҳамин ҷо меоянд ва омаданд (1, с.28).

- Сабза ва себаргахои лаби ҷӯй ва дигар алафҳои ҳудрӯ ба назари кас хим-хим тофта ҷашми одамро мебуранд (1, с.28).

Чи тавре ки дар ибораҳо ва ҷумлаҳо боло мушоҳида намудем, сифат дар забони тоҷикӣ бо исм аз ҷиҳати шумора мувоғиқат намекунад.

Дар забони тоҷикӣ ва арабӣ ибора агар аз исму исм, яъне ҳам муайяншаванда ва ҳам муайянкунанда исм бошанд, он гоҳ муайяншаванда дар ду шакл (танҳову ҷамъ) дар забони тоҷикӣ ва дар се шакл (танҳо, дутой ва ҷамъ) дар забони арабӣ омада метавонад ва муайянкунанда дар ҳолати танҳояш боқӣ мемонад:

- дари мактаб – بَابُ الْمَدْرَسَة –
- ду дари мактаб – بَابَيْنِ الْمَدْرَسَةَ –
- дарҳои мактаб – أَبْوَابُ الْمَدْرَسَةَ –
- Мо аз болои заминҳои қишифт, ки пур аз барфи яхбаста буд, яхмолаккунон рафта ба болои рӯд расидани ҳудро нафаҳмида мондем (1, с.25).

Баръакси мисолҳои фавқуззикр исмҳои муайянкунанда дар шакли ҷамъ меоянд ва исми муайяншаванда маънни исми ҷамъро медиҳад:

- дари ҳонаҳо - بَيْتُ الْبَيْوْتِ –
- ҳонаи дехқонон - بَيْتُ الْفَلَاحِ –

Дар шакли ҷамъ омадани ҳам исми муайяншаванда ва ҳам исми муайянкунанда дар забони тоҷикӣ ва забони арабӣ кам ба назар мерасад, зеро дар ҳолати набудани суффикси ҷамъбандӣ дар исми муайянкунанда онро ҳамчун исми танҳо тасаввур кардан мумкин аст:

- ҳонаҳои дехқонон - بَيْوْتُ الْفَلَاحِينَ –
- дарҳои ҳонаҳо - أَبْوَابُ الْبَيْوْتِ –
- Зеро онҳо ба тӯйҳои одамҳо рафта бисёр ҳурмат диданд... (1, с.20).  
...اما أنا فلا أَحِبُّ أَصْحَابَ الْمَصَانِعِ (4, с.77)

б) исм бо шумора омада, бидуни суффиксҳои ҷамъбандӣ мағҳуми ҷамъро мефаҳмонад ва ин гуна ҳолатро дар ҳар ду забон мушоҳида намудан мумкин аст:

- خمسةٌ كُلٌّ – панҷ китоб (-ҳо);
- تسْعَ رسَالَاتٍ – нүх мактуб (-ҳо);
- إِثْنَانْ قَلْمَانٌ – ду ҳома (-ҳо);

Дар мисолҳои забони тоҷикӣ суффикси ҷамъбандӣ доштан ё надоштани исм ибороро ҳеч тағйир намедиҳад, барои он ки мавҷудияти шумораҳои миқдорӣ дар шумораи ҷамъ қарор доштани исмро нишон медиҳад. Аммо дар забони арабӣ шакли ҷамъ гирифтани исм бо шумораҳои аз 3 то 10 омада ҳатмист, зеро қоидай шумораҳои забони арабӣ инро тақозо мекунад ва шумораҳои 1 ва 2 бояд бо исм аз рӯи шумора ва ҷинсият мутобиқат намоянд.

в) ҷонишинҳо, ки ба шахсу шумора чудо мешаванд, дар забони арабӣ онҳоро ба гурӯҳи исм дохил мекунанд ва шаклҳои танҳо, дутой ва ҷамъ доранд:

Вай – هُوٌ ; Он ду кас (онҳо) – هُمٌ ; Онҳо - هُمْ

Ҳамин тарик, категорияи грамматикии шумора дар забони тоҷикӣ шаклҳои танҳову ҷамъ ва дар забони арабӣ шаклҳои танҳо, дутой ва ҷамъро доро-

мебошанд. Категорияи шумора аз рӯи шаклҳои грамматикӣ аз ҳамдигар фарқ кунанд ҳам, лекин вазифаи грамматикиашон якранг аст, яъне исми танҳоро бо воситаи суффиксҳои чамъандӣ чамъ менамоянд.

**Калидвоҷсаҳо:** муқоисаи категорияи шумора дар исмҳои арабӣ ва тоҷикӣ, суффиксҳои чамъандӣ, чамъи мардонӣ солим, чамъи занонаи солим, чамъи таксир.

**Пайнавишт:**

1. Айнӣ С. Ёддоштҳо, ҷилди 1. -Душанбе: Адиб, 1990.- 352 с.
2. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷилди 1. Фонетика ва морфология.- Душанбе: Дониш, 1985. - 356с.
3. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении.- М: Восточная литература РАН, 2002.
4. Маҳфуз, Наҷиб. ал-Лиссу ва-л-қилобу. -Лубнон: Дору-л-қалам, 1973.- 220с.
5. Пауль Г. Принципы истории языка. Перевод с немецкого / под редакцией А.А. Холодовича.- М.:Иностранная литература, 1960.

**Reference Literature**

1. Aini, S. Reminiscences. Part 1. –Dushanbe: Writer, 1990. -352pp.
2. Grammar of Modern Tajik Language. Part 1. Phonetics and Morphology. –Dushanbe: Knowledge, 1985. -356pp.
3. Grande B.M. The Course of Arabic Grammar in Comparative-Historical Elucidation. – M.: Oriental Literature. Russian Academy of Sciences (RAS), 2002.
4. Mahruz, Nabjib. Thief and Dogs. –Lebanon:Dorie-l-kalam, 1973. -220pp.
5. Paul G. Principles of Language History. Translation from German under the editorship of A.A.Kholodovich. –M.: Foreign Literature, 1960.

**Сопоставительный анализ категории числа имен существительных в таджикском и арабском языках**

**Ключевые слова:** категория числа, существительные арабского и таджикского языков, суффиксы множественного числа, правильное множественное число, мужской род, женский род, ломаное множественное число

Сравнительное изучение языков является одной из актуальных проблем современного языкознания. Исходя из этого, автор посвятил свою статью сравнительному изучению грамматической категории числа имен существительных арабского и таджикского языков. Особое внимание уделено употреблению форм двойственного числа и ломаному множественному числу, которые не встречаются в таджикском языке.

***Correlative Analysis of the Category of Number of Nouns in Tajik and Arabic***

**Key words:** category of number, the singular, the plural, dual number, suffixes of the plural, regular plural of masculine gender, broken plural

Comparative studies of languages is one of the actual problems of modern linguistics. Proceeding from this consideration, the author devoted her article to the comparative study of the grammatical category of number of nouns in Arabic and Tajik languages. Special attention

*Қўзиева Н.М. Муқоисаи категорияи шумораи исм дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ*

---

*is paid to the usage of the forms of dual number and broken plural which are absent in the Tajik language.*

**Роҷеъ ба муаллиф:**

**Қўзиева Нодира Муродовна,** сармуаллимаи кафедраи грамматикии забони арабии Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи акад. Б.Гафуров (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Ҳуҷанд), e-mail: [kuzieva.nodira@mail.ru](mailto:kuzieva.nodira@mail.ru)

**Сведения об авторе:**

**Кузиева Нодира Муродовна,** старший преподаватель кафедры грамматики арабского языка Худжандского государственного университета им. акад. Б. Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), e-mail: [kuzieva.nodira@mail.ru](mailto:kuzieva.nodira@mail.ru)

**Information of the author:**

**Kuziyeva Nodira Murodovna,** senior teacher of the department of the Arabic Language under Khudjand State University named after academician B. Gafurov (Tajikistan Republic, Khudjand), e-mail: [kuzieva.nodira@mail.ru](mailto:kuzieva.nodira@mail.ru)